

**ҚОИДАҲОИ**  
**баргардонидани маблағҳои бучетӣ аз ҳисоби мутахассисони**  
**ҷавон, ки тибқи роҳхат ба ҷои кор ҳозир нашудаанд**

1) Қоидаҳои баргардонидани маблағҳои бучетӣ аз ҳисоби мутахассисони ҷавон, ки тибқи роҳхат ба ҷои кор ҳозир нашудаанд (минбаъд Қоидаҳо) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардида, тартиби баргардонидани маблағҳоро аз тарафи мутахассисони ҷавон, ки аз ҳисоби маблағҳои бучети давлатӣ муассисаҳои таҳсилоти олии миёнаи касбии ҷумҳуриро хатм намудаанд, вале тибқи тақсимои комиссия ва роҳхати мақомоти дахлдор бе сабабҳои узрнок ба ҷои кор ҳозир намешаванд, муайян менамояд.

2) Аз ҳисоби маблағҳои бучети давлатӣ тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои гуногуни иқтисодии кишвар мақсаднок буда, баҳри таъмини талаботи корхона, ташкилот ва муассисаҳои ниёзманд ба мутахассисон ба роҳ монда мешавад.

3) Шаҳрвандоне, ки муассисаҳои таълимии давлатиро хатм кардаанд, мувофиқи роҳхати мақомоти дахлдор ва шартномаи тарафайн на камтар аз се сол аз рӯи ихтисос бояд кор кунанд. Иҷро нагардидани талаботи мазкур оқибатҳои ҳуқуқиро ба вучуд меорад, ки он аз ӯҳдадорихои тарафайн бармеояд.

4) Дар ҳолати бе сабабҳои узрнок тибқи тақсимои комиссия ва роҳхати мақоми дахлдор ба ҷои кори муайяншуда ҳозир нашудани мутахассиси ҷавон, ё аз кор саркашӣ намудан, инчунин қабл аз ба охир расидани мӯҳлати ҳатмии кор бо сабаби вайрон кардани қонунгузории меҳнат аз кор озод намудани ӯ тамоми хароҷоте, ки барои тайёр намудани мутахассиси ҷавон сарф шудааст, аз ҳисоби ӯ рӯёнида мешавад.

5) Дар ҳолати бо сабабҳои узрнок (ба кори интихоби гузаштан, аз даст додани қобилияти корӣ, бе саробон мондани оила (вафоти падар), агар дар оила хоҳару додарони ноболиғ монда бошад) ба ҷойи кор ҳозир нашудан, мутахассиси ҷавон аз баргардонидани маблағҳои бучетӣ озод карда мешавад.

6) Корхонаю ташкилот ва муассисаҳо сарфи назар аз шакли моликият, ки бо муассисаи таълимӣ шартнома дар бораи қабул намудани мутахассисони ҷавон бо кор тибқи роҳхат иҷро накардааст, ҳамаи хароҷотеро, ки давлат барои таҳсили мутахассиси ҷавон сарф намудааст, баргардонад.

7) Баргардонидани маблағҳои бучетӣ бо тартиби зерин сурат мегирад:

- дар ҳолати бе сабабҳои узрнок тибқи тақсимои комиссия ва роҳхати мақоми дахлдор ба ҷои кор ҳозир нашудани мутахассисони ҷавон, ки аз ҳисоби бучети давлат таҳсил намудааст, дар мӯҳлатҳои муқарраршуда муассисаи таълимӣ баргардонидани маблағҳоеро, ки барои тайёр намудани мутахассисони ҷавон сарф гардидааст, талаб менамояд;
- маблағ аз ҷониби мутахассисони ҷавон, корхонаю ташкилот ва муассисаҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи бандҳои 4 ва 5 Қоидаҳои мазкур ба ҳазинаи муассисаи таълимӣ тибқи тартиби муқарраргардида ворид карда мешавад;
- маблағҳои баргардонидашуда аз ҷониби муассисаи таълимӣ ба суратҳои ягонаи қисми даромади бучети ҷумҳуриявӣ ё маҳаллӣ (вобаста аз сарчашмаи маблағгузории муассисаҳои таълимӣ) ба Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад.

8) Дар сурати пардохт накардани маблағҳои хароҷотшуда ин маблағҳо ба тариқи судӣ рӯёнида мешавад. Даъвои судӣ аз ҷониби муассисаи таълимӣ пешниҳод карда мешавад.

9) Бе пардохти маблағ диплом ба мутахассиси ҷавоне, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ таҳсил намудааст, вале тибқи роҳхат ба кор ҳозир нашудаанд, дода намешавад.

10) Ҳаҷми маблағи пардохтшаванда аз ҷониби муассисаи таълимӣ бо назардошти маблағҳои буҷетӣ ва шартномавии муассиса ба ҳисоби миёна ба ҳар як донишҷӯ, дар як сол муайян карда мешавад. Ҳангоми муайян намудани маблағи солона сатҳи таваррум тибқи маълумоти расмӣ ба назар гирифта мешавад.

11) Маъҷубони гурӯҳи 1, 2 ва 3, یتимон ва оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ аз баргардонидани маблағҳои буҷетӣ озод карда мешаванд.

12) Дар ҳолати аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор ва муассисаи таълимӣ ба кор таъмин накардани мутахассиси ҷавоне, ки аз ҳисоби маблағҳои давлатӣ таълим гирифтааст, мутахассиси ҷавон аз баргардонидани маблағ ба буҷет озод карда мешавад.